

169813 - Ҳукми хўрдани мурғобӣ ва кабӯтар

савол

Оё хўрдани мурғобӣ ва кабӯтар ҷоиз аст?

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Асос дар хўрокҳо ва нӯшокиҳо ҳалол будани онҳо мебошад, то он даме ки далели ҳаром будани он событ нагардад.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً.

سورа бкерга: ۲۹

«Ўст, ки ҳамаи чизҳоеро, ки дар замин аст, бароятон оварид». (Сураи Бақара: 29).

Аз Ибни Аббос ривоят аст, ки фармуд: Аҳли ҷоҳилият (*мардум пеш аз Ислом, дар замони бутпарастӣ ва ҷаҳлу нодонӣ*) баъзе чизҳоро мөхӯрданд ва баъзе чизҳои дигарро нопоку палид ҳисобида, тарк мекарданд (яъне намехӯрданд). Сипас Аллоҳ таъоло паёмбари худро фиристод, китоби худро нозил кард, баъзе чизҳоро ҳалол ва бархе дигареро ҳаром гардонид. Пас он чизе ки ҳалол гардонид, ҳалол аст ва он чизе ки ҳаром гардонид, ҳаром аст ва он чизе ки аз он сукут кард, афву бахшоиш аст.

Сипас ояти зеринро тиловат кард:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ حَنِزِيرٍ فِإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطَرَّ عَبْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ.

«Бигӯ: "Дар миёни он чӣ ба ман ваҳӣ шудааст, чизеро ки хўрдани он барои ҳӯрандае ҳаром бошад, намеёбам, магар (гӯшти) мурдор ё хуни реҳта ё

гүшти хук, ки ҳатман, палид аст, ё (ҳайвоне, ки ҳангоми забҳ) аз рӯи нофармой, номи ғайри Аллоҳ таъоло бар он бурда бошанд". Пас, ҳар кас (барои ҳифзи ҷони худ, ба ҳӯрдани онҳо) дармондаву ночор шавад, агар саркаш ва зиёдаҳоҳ набошад. Ба ростӣ, ки Парвардигорат омурзандай меҳрубон аст». (Сураи Аනъом: 145).

Ривояти Абдуловуд (3306). Шайх Албонӣ (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) ин ҳадисро саҳех донистааст.

Ҳофиз ибни Ҳачар (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) гуфтааст:

Қисми дуввум: "Модоме ки монеъе дар он ворид нашуда бошад, он ҳалол аст, вале ба шарте ки он забҳ карда шавад, монанди мурғобӣ ва парранди обӣ". Поёни сухан аз китоби "Фатху-л-борӣ".

Бар ҳаром будани ҳӯрдани мурғобӣ ва кабӯтар далеле ворид нашудааст, аз ин рӯ, ба асл бармагардем, ки он раво аст. Балки далели ҳалол будани ҳӯрдани кабӯтар ин аст, ки саҳобагон (Аллоҳ аз онон хушнуд бод) дар мавриди каффорати кабӯтари Ҳарам, ки онро муҳрим шикор мекунад, гӯсфандеро муқаррар кардаанд. Ин бар ҳалол будани ҳӯрдани он далолат мекунад.

Ибни Қудома (раҳмати Аллоҳбар ў бод) гуфтааст: "Умар, Усмон, Ибни Умар, Ибни Аббос ва Нофеъ ибни Абдулҳорис чунин ҳукм кардаанд". Поёни сухан аз китоби "Ал-Муғнӣ" (3/274).

Нававӣ (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) гуфтааст: "Асҳобамон иттифоқ карданд, ки ҳӯрдани шутурмурғ, мурғ..., мурғобӣ, сангҳӯрак, гунчишк, чаковак, дурроҷ ва кабӯтар ҳалол аст". Поёни сухан аз китоби "Шарҳу-л-муҳаззҳаб" (7/22).

Ҳамчунин гуфтааст: "Ҳар чизе, ки ҳам дар об ва ҳам дар хушкӣ зиндагӣ мекунад, аз ҷумла паррандаҳои обӣ, аз қабили мурғобӣ, ғоз ва ғайра, ҳамон тавре ки дар боло зикр гардид, ҳалол аст, вале худмурдаи он (ва ё бо забҳи ғайришаръӣ кушта шуда

бошад) бидуни хилоф ҳалол нест. Балки забҳ кардани он шарт аст". Поёни сухан аз китоби "Шарҳу-л-муҳазҳаб" (9/35).

Аллоҳ донотар аст.